

# A Lesson on Plurals

---

## Дар корхона

Хоҳари рафиқи ман дар фабрикаи либосдӯзӣ кор мекунад. Дар ин корхона коргарон ва коргарзанон кор мекунанд. Хоҳари рафиқам дӯзанда аст. Ӯ либос медӯзад. Дар фабрикаи онҳо дӯзандагон либоси мардона ва занона медӯзанд.

Дар фабрика мошинаҳои нав ҳастанд. Ин мошинаҳоро дар мамлакати мо сохтаанд. Аз болои мошинаҳо устоёни пуртаҷриба назорат мекунанд.

Дар назди фабрика курси либосдӯзӣ мавҷуд аст. Дар он курс духтарон ва ҷавонон касби либосдӯзиро меомузанд. Ин касбро ба онҳо устоён ва устозанони либосдӯз ёд медиҳанд.

Дирӯз дар корхонаи либосдӯзӣ маҷлиси умумӣ шуд. Дар он маҷлис намояндагони фабрикаи либосдӯзӣ Ленинобод низ иштирок карданд.

Иштироккунандагони маҷлис масъалаи мусобиқаи социалистиро дида баромаданд. Ин мусобиқаро коргарон ва коргарзанони ду корхонаи либосдӯзӣ мегузаронанд. Онҳо шартномаи мусобиқаро бо як овоз қабул карданд.

(Text taken from Забони Тоҷикӣ, С. Арзуманов, А. Сангинов)

There are two suffixes for plural nouns, -ҳо and -он.

Inanimate objects take the ending -ҳо. Find and write this word from the text:

- sewing machines

Living things can take the suffix -он or -ҳо. In speech он- is more common, and in written work -ҳо is more common. For example:

women            занҳо or занон

Find and write these words from the text:

- workers
- female workers
- girls
- boys (youth)

If the noun ends with the letter a, then the plural suffix is -гон. Find this word in the text:

- tailor

There are two other words with the suffix – гон.

иштироккунандагон – participants

намояндагон – representatives

If the noun ends with the letter -o the plural suffix is -ён. Find this word in the text:

- experts (skilled workers, teachers)

If the noun ends with the letter –й that letter is dropped and –ён is the suffix.

Read this sentence again:

Дар фабрикаи онҳо дӯзандагон либоси мардона ва занона медӯзанд.

Men is мардон, and women is занон. Here we see the words мардона and занона. The letter a at the end changes the word from a noun to an adjective. We don't really have the equivalent adjective in English, maybe manly clothing and womanly clothing?

либоси мардона – men's clothing

либоси занона – women's clothing

Use –он (or –гон or –ён) to write the plurals for these people.

- бародар
- рафиқ
- гунаҳкор
- фаришта
- бечора
- хизматчи
- кӯдак
- роҳбар
- нишаста
- андозгир
- бемор